

ҚОНУНИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Дар бораи Бюҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 1999

Моддаи 1. Бюҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 1999 аз рӯи даромад ба маблағи 202146,0 млн. рубл ва аз рӯи хароҷот ба маблағи 256210,0 млн. рубл бо барзиёдии хароҷот нисбат ба даромад 54064,0 млн. рубл тасдиқ карда шавад. Андозаи ниҳоии касри Бюҷети давлатӣ барои соли 1999 ба маблағи 54064,0 млн. рубл ё 4,8 фоизи маҳсулоти кулли дохилӣ муқаррар карда шавад.

Моддаи 2. Бюҷети Фонди ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 1999 аз рӯи даромад ва хароҷот ба маблағи 26015,0 млн. рубл муқаррар карда шавад.

Моддаи 3. Бюҷети Фонди роҳ барои соли 1999 аз рӯи даромад ва хароҷот ба маблағи 6200,0 млн. рубл муқаррар карда шавад.

Моддаи 4. Муқаррар карда шавад, ки дар соли 1999 ба Бюҷети ҷумҳурӣ андозҳои зерин ворид карда мешаванд:

- | | |
|--|-------------|
| - андоз аз фурӯш | - 100 фоиз; |
| - андоз аз бочи гумрукӣ ва фаъолияти гумрукӣ | - 100 фоиз; |
| - андозии замин | - 15 фоиз; |
| - андоз аз арзиши иловашуда, ки аз тариқи мақомоти гумрук ворид мешаванд | - 100 фоиз; |
| - акцизҳо, ки аз тариқи мақомоти гумрук чамъ мешаванд | - 100 фоиз; |

Моддаи 5. Барои соли 1999 фоизи маблағгузорӣ аз андозҳо ва даромадҳои умумидавлатӣ аз андоздихандагон, ки дар ҳудуди ҷумҳурӣ ҷойгир шудаанд, ба бюҷети ҷумҳурӣ ва бюҷетҳои маҳаллӣ ба андозаҳои зерин муқаррар карда шавад:

а) андоз аз арзиши иловашуда ба бюҷети вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо (ғайр аз вилояти Ленинобод, ш.Душанбе ва ш.Турсунзода) – 100 фоиз;

ш.Душанбе 77 фоиз ба бюҷети ш.Душанбе ва 23 фоиз ба бюҷети ҷумҳурӣ;

Вилояти Ленинобод 60 фоиз ба бюҷети вилоят ва 40 фоиз ба бюҷети ҷумҳурӣ;

ш. Турсунзода – 100 фоиз ба бюҷети ҷумҳурӣ;

аз Роҳи оҳани Тоҷикистон андоз аз арзиши иловашуда – 100 фоиз ба бюҷети ҷумҳурӣ;

б) акцизҳо (ба ғайр аз вилояти Ленинобод) – 100 фоиз ба бюҷети ҷумҳурӣ;

Вилояти Ленинобод – 60 фоиз ба бюҷети вилоят ва 40 фоиз ба бюҷети ҷумҳурӣ;

в) андозе, ки соҳибкорони хурд мувофиқи системаи оддӣ месупоранд (ғайр аз ш.Турсунзода) ба бюҷети вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо – 100 фоиз;

ш.Турсунзода – 100 фоиз ба бюҷети ҷумҳурӣ;

г) андоз аз ғайришахсонӣ ҳуқуқӣ ба бюҷети вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо (ғайр аз вилояти Ленинобод) – 100 фоиз;

Вилояти Ленинобод – 70 фоиз ба бюҷети вилоят ва 30 фоиз ба бюҷети ҷумҳурӣ;

д) андоз аз амволи корхонаҳо ба бюҷети вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо (ғайр аз вилояти Ленинобод) – 100 фоиз;

Вилояти Ленинобод – 70 фоиз ба бюҷети вилоят ва 30 фоиз ба бюҷети ҷумҳурӣ;

Аз Заводи алюминии тоҷик, Ширкати давлатии сахҳомии холдингии «Барқи Тоҷик», Вазорати алоқаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Роҳи оҳани Тоҷикистон, Бонки амонатгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон андоз аз ғайришахсонӣ ва андозии амвол – 100 фоиз ба бюҷети ҷумҳурӣ.

е) андоз аз даромади шахсонӣ воқеӣ ба бюҷети вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо (ғайр аз ш.Турсунзода) – 100 фоиз;

ш.Турсунзода – 53 фоиз ба бюҷети ш.Турсунзода ва 47 фоиз ба бюҷети ҷумҳурӣ;

- ж) андози замин – 85 фоиз ба буҷетҳои маҳаллӣ;
- з) андоз барои истифодаи маъданҳои зеризаминӣ – 100 фоиз ба буҷетҳои маҳаллӣ;
- и) боҷи давлатӣ – 100 фоиз ба буҷетҳои маҳаллӣ;
- к) андоз аз амволи ғайриманқули шахсони воқеӣ – 100 фоиз ба буҷетҳои маҳаллӣ;
- л) андоз аз соҳибони воситаҳои нақлиёт – 100 фоиз ба буҷетҳои маҳаллӣ;
- м) андозу боҷҳои маҳаллӣ (андоз аз фурӯши чакана, андоз барои нигоҳ доштани нақлиёти мусофиркашонии чамъиятӣ, пардохти патент, боҷҳо ва ҳар гуна даромадҳои ғайриандозӣ) – 100 фоиз ба буҷетҳои маҳаллӣ.

Моддаи 6. Барои соли 1999 меъёрҳои (ставкаи) андоз аз фурӯши нахи пахта ба андозаи 25 фоиз, аз ҳосиби соли 1999 ба андозаи 23 фоиз, барои алюминии аввала – 4 фоиз муқаррар карда шаванд.

Моддаи 7. Муқаррар карда шаванд, ки дар соли 1999 маблағҳои аз хусусигардонии моликияти давлатӣ воридгашта ба тариқи зайл равона карда мешаванд:

- 90 фоиз аз моликияти ҷумҳуриявӣ – ба Буҷети ҷумҳуриявӣ, аз моликияти коммуналӣ бошад ба буҷети маҳаллӣ;
- 9 фоиз барои пӯшонидани хароҷот вобаста ба ташкил ва тараққиёти сохторҳои инвестиционӣ ва бозоргонӣ, ки барои дастгирии бизнеси хурд ва миёна равона гаштаанд;
- 1 фоиз барои пӯшонидани хароҷоти вобаста ба ташкил ва гузаронидани конкурсҳо, аукционҳои фурӯши объектҳои моликияти давлатӣ.

Моддаи 8. Буҷети ҷумҳуриявӣ барои соли 1999 аз рӯи даромад ба маблағи 115682,2 млн.рубл ва аз рӯи хароҷот ба маблағи 170179,1 млн. рубл ва каср ба маблағи 54496,9 млн. рубл тасдиқ карда шаванд.

Моддаи 9. Дар буҷети ҷумҳуриявӣ барои соли 1999 даромад аз тамоми субъектҳои хоҷагии дар қаламрави ҷумҳурӣ ҷойгирбуда ба маблағи умумии 115682,2 млн. рубл муқаррар карда шаванд:

- аз ҷумла:
- аз андози арзиши иловашуда - 22101,1 млн.рубл;
- аз акцизҳо - 5030,6 млн. рубл;
- аз андози фурӯш - 42511,0 млн. рубл;
- аз андозе, ки субъектҳои соҳибкории хурд аз рӯи системаи оддишуда месупоранд - 13,5 млн.рубл;
- аз андози ғоидаи шахсони ҳуқуқӣ - 6579,1 млн. рубл;
- аз андози амволи корхонаҳо - 834,2 млн. рубл;
- аз андози даромад аз шахсони воқеӣ - 615,0 млн. рубл;
- аз даромади хусусигардонии моликияти давлатӣ - 6000,0 млн. рубл;
- аз даромад аз фаъолияти иқтисодии хориҷӣ (даромадҳои гумрукӣ) - 18185,0 млн.рубл;
- аз андози замин - 1419,6 млн.рубл;
- аз фурӯши вомбаргҳои давлатӣ - 500,0 млн. рубл;
- воридот аз бозгашти кредитҳои давлатӣ - 2000,0 млн. рубл;
- даромад аз фурӯши вексельҳои хазинадорӣ - 3000,0 млн.рубл;
- аз даромади Бонки миллии Тоҷикистон - 1000,0 млн. рубл;
- аз андозу даромадҳои дигар - 2566,1 млн.рубл;
- даромад аз донорҳои байналхалқӣ - 3327,0 млн.рубл;

Моддаи 10. Хароҷоти Буҷети ҷумҳурӣ дар соли 1999 ба маблағҳои зерин тасдиқ карда шаванд:

- барои маблағгузории хоҷагии халқ - 42024,3 млн.рубл;
- аз ҷумла:

комплекси сўзишворию энергетикӣ	- 2422,0 млн.рубл;
комплекси металлургӣ	- 120,0 млн.рубл;
комплекси сохтмон	- 4650,0 млн.рубл;
комплекси агросаноатӣ	- 6728,7 млн.рубл;
комплекси нақлиёт ва алоқа	- 9775,0 млн.рубл;
комплекси иҷтимоӣ	- 323,8 млн.рубл;
соҳаҳои хоҷагии халқ, ки ба комплексҳо дохил нестанд:	- 7322,6 млн.рубл;
хароҷоти дигар соҳаҳо	- 10682,2 млн.рубл;
- барои маблағгузорию чорабиниҳои иҷтимоию фарҳангӣ аз ҷумла барои:	- 19108,7 млн.рубл;
Маориф аз ҷумла ба:	- 7418,1 млн.рубл;
Донишгоҳи давлатии миллии Тоҷикистон	- 378,1 млн.рубл;
мактабҳои олий	- 1712,0 млн.рубл;
мактабҳои миёнаи махсус	- 544,4 млн.рубл;
омӯзишгоҳҳои касбии техникаӣ	- 1072,1 млн.рубл;
мактабҳои миёнаи умумӣ ва интернатҳои ҷумҳурӣ	- 3262,6 млн.рубл;
дигар муассисаҳо	- 448,9 млн.рубл;
Фарҳанг	- 4378,1 млн.рубл;
Тандурустӣ аз он ҷумла:	- 4385,3 млн.рубл;
- Фонди эпидемиологӣ	- 200,0 млн.рубл;
Тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш	- 74,5 млн.рубл;
Таъминоти иҷтимоӣ аз ҷумла ба:	- 2852,6 млн.рубл;
нафақа	- 1611,6 млн.рубл;
қўмакпулӣ барои қўдакон	- 247,7 млн.рубл;
хароҷоти таъминоти муассисаҳои Вазорати ҳифзи иҷтимоии аҳоли	- 993,3 млн.рубл;
- илм аз он ҷумла:	- 1506,6 млн.рубл;
Академияи илмҳо	- 768,5 млн.рубл;
- мақомоти судӣ аз он ҷумла:	- 1216,1 млн.рубл;
Суди конституционӣ	- 76,5 млн.рубл;
Суди Олий	- 165,8 млн.рубл;
Суди Олии иқтисодӣ	- 75,8 млн.рубл;
дигар судҳо	- 898,0 млн.рубл;
- мақомоти прокуратура	- 1059,4 млн.рубл;
- таъминоти Маҷлиси Олий	- 984,2 млн.рубл;
- таъминоти мақомоти идораи давлатӣ	- 10802,2 млн.рубл;

аз ҷумла:

Дастгоҳи иҷроияи Президент	- 3708,4 млн.рубл;
дастгоҳҳои вазорату идораҳо	- 7093,8 млн.рубл;
- хароҷоти сафарҳои хизмати хориҷӣ ва фрахти самолёт барои мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва идораи давлатӣ	- 744,6 млн.рубл;
- расонидани кӯмаки яквақта ба он шахрвандони ҷумҳурӣ, ки дар рафъи оқибатҳои садамаи ИБА-и Чернобыль иштирок кардаанд	- 12,0 млн.рубл;
- хароҷоти тадбирҳои баргардонидани гурезаҳо	- 1000,0 млн.рубл;
- ҷубронпулиҳо ба аҳоли	- 63,7 млн.рубл;
- таъминоти консулгарӣҳо, сафоратҳо ва дигар намояндагӣҳои ҷумҳурӣ дар хориҷа	- 2122,5 млн.рубл;
- хароҷоти таъмини қарзи берунии давлатӣ	- 21993,2 млн.рубл;
- хароҷоти таъмини қарзи дохилии давлатӣ	- 5000,0 млн.рубл;
- хароҷоти пардохти ҳиссаи ҷумҳурӣ дар ташкilotҳои байнидавлатии хориҷӣ	- 4511,4 млн.рубл;
- хароҷоти гузаронидани иҷлосияҳо, раёйпурсиҳо ва интихобот	- 510,0 млн.рубл;
- маблағгузориҳои чорабиниҳои дигар ва ғайричашмдошт	- 9387,5 млн.рубл;
аз ҷумла:	
- барои хароҷоти ш.Душанбе ҳамчун пойтахти Ҷумҳурии Тоҷикистон	- 2000,0 млн.рубл;

Моддаи 11. Фонди эҳтиётии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 1999 ба маблағи 3500,0 млн.рубл тасдиқ карда шавад.

Моддаи 12. (Ба нусхаи асл замима мегардад).

Моддаи 13. Муқаррар карда шавад, ки гузаронидан ба ҳолати казармавӣ шахсони ҳайати қаторӣ ва роҳбарикунандаи Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, хизматчиёни Вазорати дифои Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи оид ба ҳолатҳои фавқулодда ва корҳои мудофияи шахрвандии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи Марказии ташкилоти мададгори мудофияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Сарпрокуратураи ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи мудофияи сарҳади давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Гвардияи Президентии Ҷумҳурии Тоҷикистон фақат бо амри Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян мешавад.

Моддаи 14. Муқаррар карда шавад, ки барои шахсони ҳайати қаторӣ ва роҳбарикунандаи Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, хизматчиёни ҳарбии Вазорати дифои Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи оид ба ҳолатҳои фавқулодда ва

корҳои мудоғиаи шаҳрвандии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи Марказии ташкилоти мададгори мудоғиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Сарпрокуратураи ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи оид ба Мудоғиаи сарҳади давлатии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Полицияи андози Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Гвардияи Президентии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Хадамоти давлатии фелдъегерии Ҷумҳурии Тоҷикистон, прокурорҳо ва муфаттишҳои прокуратураҳо, судяҳо роҳкиро ба маҳали истифодаи асосии рухсатӣ ва роҳи бозгашт (як маротиба дар як сол) танҳо дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон пардохта мешавад.

Моддаи 15. (Ба нусхаи асл замима мегардад).

Моддаи 16. Муқаррар карда шавад, ки дар соли 1999 пардохти ҳама намуди нафақаҳо, ёрдампулиҳо ва пардохтҳои иҷтимоӣ ғайр аз нафақаҳӯрони Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати дифои Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи оид ба ҳолатҳои фавқуллода ва корҳои мудоғиаи шаҳрвандии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи Марказии ташкилоти мададгори мудоғиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Сарпрокуратураи ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи оид ба Мудоғиаи сарҳади давлатии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Полицияи андози Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Гвардияи Президентии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Хадамоти давлатии фелдъегерии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби Фонди ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон пардохта мешаванд.

Моддаи 17. Муқаррар карда шавад, ки дар соли 1999 ба моддаҳои ҳимояшавандаи хароҷот музди меҳнат, маблағҳои ҳисобӣ барои суғуртаи иҷтимоӣ, стипендия, нафақа, кӯмакпулиҳо, хӯрокворӣ ва дорувор дохил карда мешаванд.

Моддаҳои мазкури хароҷот дар раванди иҷроиши буҷет сарфи назар аз дараҷаи касри буҷет кам карда намешаванд ва барои иҷроиш ҳатмӣ мебошанд.

Моддаи 18. Ҳаҷми маблағҳои мақсаднок аз Буҷети ҷумҳурӣ ба буҷети вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо ба маблағи 14168,6 млн. рубл, аз он ҷумла ба ш.Кӯлоби вилояти Хатлон 263,0 млн. рубл тасдиқ карда шавад.

Муқаррар карда шавад, ки маблағҳои мақсаднок аз Буҷети ҷумҳурӣ ба буҷети вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон барои пардохти музди меҳнат, маблағгузориҳои асосӣ бо дарназардошти иҷрои даромади буҷети онҳо ҷудо карда мешаванд.

Моддаи 19. Муқаррар карда шавад, ки маблағҳои, ки аз афзоиши даромадҳо нисбат ба хароҷот аз рӯи ҷамъбасти соли 1998 ба даст меоянд, барои пӯшонидани касри буҷети вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо равона карда мешаванд.

Моддаи 20. Ҳаҷми маблағгузориҳои асосии давлатие, ки аз Буҷети давлатии соли 1999 бо пул таъмин карда мешаванд, ба андозаи 34500 млн. рубл тасдиқ карда шавад, аз ҷумла аз буҷети ҷумҳурӣ – 30570 млн. рубл мувофиқи замимаи № 1 тасдиқ карда шавад.

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи (ҳокимият) ҳукумати Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо дар раванди иҷрои буҷет хароҷотро барои маблағгузориҳои асосӣ қатъиян дар доираи буҷети тасдиқшудаи соли 1999 риоя намоянд.

Моддаи 21. Пули нақди гардони кассавии Буҷети ҷумҳурӣ ба ҳолати 1 январи соли 2000 ба маблағи 1500 млн. рубл тасдиқ карда шавад.

Моддаи 22. (Ба нусхаи асл замима мегардад).

Моддаи 23. (Ба нусхаи асл замима мегардад).

Моддаи 24. Муқаррар карда шавад, ки мӯҳлати пардохти қарзхое, ки Бонки миллии Тоҷикистон ба тариқи бефоиза ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои пӯшонидани касри буҷети солҳои 1995-1998 додааст, то 1 январи соли 2001 идома дода мешавад.

Бонки миллии Тоҷикистон дар соли 1999 барои рафъи оқибатҳои офатҳои табиӣ ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба андозаи 5 млрд. рубл ба тариқи бефоиза қарзи мақсаднок ҷудо кунад.

Моддаи 25. Муқаррар карда шавад, ки тамоми амалиёт дар мавриди иҷрои кассавии Буҷети давлатӣ аз ҷониби муассисаҳои бонкии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо тартибе, ки Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян мекунад, беподош анҷом дода шавад.

Моддаи 26. Ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқ дода шавад, ки дар ҳолати пайдо кардани манбаъҳои иловагии даромад ба қисми даромад ва хароҷоти буҷет, аз ҷумла ба лимити маблағгузориҳои асосӣ, тағйироти зарурӣ ворид намояд.

Моддаи 27. Ҳисобот оиди иҷроиши Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 1997 аз рӯи даромад бо дарназардошти кредити Бонки миллии Тоҷикистон ва Бонки ҷаҳонӣ ба маблағи 109018,4 млн. рубл, аз рӯи хароҷот ба маблағи 105081,4 млн. рубл, бо зиёд будани даромад нисбати хароҷот ба маблағи 3937,0 млн. рубл тасдиқ карда шавад.

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

Э.Раҳмонов

ш.Душанбе, 13 ноябри соли 1998

№ 673

Замимаи № 1 ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 1999»

Нақшаи ҷамъбасти сармоягузори дар соли 1999.

Номгуи Вазорат ва идораҳо	Лоихаи буҷет барои соли 1999		
	Буҷети ҷумҳурӣ	Буҷетҳои маҳалӣ	Ҷамъи буҷети давлатӣ
I	II	III	IV
Вазорати мудофиа	300		300
Вазорати корҳои дохилӣ	500		500
Вазорати амният	250		250
Кумитаи ҳифзи сарҳади давлатӣ	420		420
Кумитаи оид ба ҲФ ва МГ	400		400
Вазорати маориф	1945	555	2500

Вазорати ҳифзи иҷтимоии аҳоли	100		100
Вазорати тандурустӣ	1570	630	2200
Вазорати нақлиёт ва хоҷагии роҳ	1500		1500
Вазорати иқтисод ва робитаҳои иқтисодии хориҷӣ	70		70
Вазорати молия	200		200
Вазорати кишоварзӣ	150	400	550
Вазорати мелиорация ва хоҷагии об	2000		2000
ҚД «Тоҷиккоммунсервис»	1400	2245	3645
Кумитаи оиди корҳои меъморӣ ва сохтмон	65		65
ҶСШК «Сангтуда»	4500		4500
ШДСХ «Барқи Тоҷик»	1200		1200
ШД «Тоҷикгидроэнергострой»	50		50
Академияи улум	400		400
ШХДҚТ «Тоҷикистон»	200		200
Кумитаи нафту газ	840		840
Роҳи охани Қургонтеппа-Кӯлоб	7000		7000
ИМХ Дастгоҳи Президент	2600		2600
ИИХЧ «Тоҷиклес»	30		30
Агентии омори давлатӣ	100		100
Вазорати меҳнат ва шуғли аҳоли	100		100
РСА ш.Душанбе	100		100
ДМС ш.Хуҷанд	120		120
ШСА Ҳукумати ноҳияи Данғара	450		450
Комплекси Давлатии «Кохи Ваҳдат»	300		300
Вазорати фарҳанг		100	100
РСА вилояти Ленинобод	120		120
Кумитаи кор бо ҷавонон	300		300
ШСА Ҳукумати шаҳри Кӯлоб	550		550
ШСА Ҳукумати ноҳияи Балҷувон	100		100
ШСА Ҳукумати ноҳияи Дарбанд	240		240
ШСА Ҳукумати ноҳияи Бешкент	200		200
ШСА Ҳукумати ноҳияи Кӯҳистони Мастҷоҳ	200		200
Ҷ А М А Г Ё	30570	3930	34500
Аз он ҷамла Ҳукумати вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо:			
ВМКБ		500	
Вилояти Хатлон		1300	
Вилояти Ленинобод		1000	
Шаҳри Душанбе		650	
Шаҳри Кофарниҳон		60	
Шаҳри Турсунзода		40	
Ноҳияи Варзоб		40	
Ноҳияи Ленин		40	
Ноҳияи Файзобод		40	
Ноҳияи Ҳисор		60	
Ноҳияи Фарм		40	
Ноҳияи Ҷиргатол		40	
Ноҳияи Тавилдара		40	
Ноҳияи Тоҷикобод		40	
Ноҳияи Шаҳринав		40	

